

Сафарҳои Расулон


Сафарҳои Павлус

1. Сафар (50 б.а.милод)



Аъм.12,24-15,4
Антиёхия > Салукия > Саломис > Пофас
> Парча > Антиёхия > Икуния > Лустра
> Дарба > Лустра > Икуния > Антиёхия
> Парча > Атолия > Антиёхия

2. Сафар (50-52 б.а.милод)



Аъм.15,36-18,22
Уршалим > Антиёхия > Дарба > Лустра
> Трӯос > Ниёпӯлис > Филиппий >
Амфипӯлис > Аполония > Таслӯники >
Бирия > Атино > Қўринтус > Канхария >
Эфсус > Қайсария > Уршалим

3. Сафар (52-59 б.а.милод)



Аъм.18,23-21,19
Антиёхия > Эфсус > „дар Юнон“ > Трӯос
> Милитус > Кос > Рудс > Потра > Сӯр >
Қайсария > Уршалим

Сафар ба Рум (59-62 б.а.милод)



Аъм.27-28
Уршалим > Қайсария > Сидун > Миро >
Бандари Нек > „тундбод“ > Малит >
Саркузо > Ригюн > Путиоль > Бозоргоҳи
Опиус > Се майхона > Рум

Сафарҳои Расулон

Сафари Петрус (то тақрибан 65 б.а.милод)



Ҳамаи навиштаҳои таърихи калисо
мегӯянд, ки Петрус то Рум рафта дар
он ҷо ба салиб нақида шуд.

Сафари Андриёс (номаълум б.а.милод)



Аз рӯи навиштаҳои Андриёс аз Осиёи
Хурд гузашта то Юнон рафт. Ривоятҳо
мегӯянд, ки вай ба шимол то Русия
рафт. Вай дар Потра дар наздикии
Атино ба салиб нақида шуд.

Сафари Яъқуб – Забдой (то тақрибан 44 б.а.милод)



Яъқуб шояд то Испания сафар кард.
Лекин баъд вай дар Уршалим аз
Хиродус бо шамшер кушта шуд
(Аъм.12,2).

Сафари Юҳанно (то тақрибан 98 б.а.милод)



Юҳанно аз Антиёхия гузашта ба Эфсус
рафт. Баъде ки вай як вақти дароз дар
Эфсус буд, вай ба қазираи Патмус ба
асирий рафт, бар он вай ҳам вафот кард.

Сафари Филиппус (то тақрибан 52 б.а.милод)



Бисёр ривоятҳо мегӯянд, ки Филиппус
дар Ҳирапӯлис сангсор карда шуд.

Сафари Барталмо (номаълум б.а.милод)



Навиштаҳои қадим нишон медиҳанд,
ки Барталмо ба Форс ва ба Ҳиндустон
сафар кард.

Сафари Тумо (номаълум б.а.милод)



Аз рӯи навиштаҳои қадим Тумо аз
Едеса ва Форс гузашта то Ҳиндустони
ҷануб ба Музирис рафт.

Сафари Матто (номаълум б.а.милод)



Эҳтимол Матто дуртар аз Антиёхия
нарафт ва дар ҳамон ҷо як ҷамоатро
роҳбарӣ кард.

Сафари Яъқуб – Ҳалфой (номаълум б.а.милод)



Эҳтимол Яъқуб аз Едеса гузашта то
Ҳиндустони шимолӣ сафар кард.

Сафари Яҳудо (номаълум б.а.милод)



Яҳудо аз Едеса ва Бобил гузашта то
шарқ рафт.

Сафари Шимъун (номаълум б.а.милод)



Меғуянд, ки Шимъун баъд аз хароб
шудани Уршалим дар қазираҳои
Британия мавиза кардааст. Меғуянд,
ки вай ҳам ба Миср ва Африқои
шимолӣ, баъд ба Едеса, Бобил, ба
шарқ ва ҳам ба қойҳои шарқии баҳри
Сиеҳ сафар кардааст.

Қойи зист

Қойи зисти Тимотиюс



Тимотиюс дар Эфсус зиндагӣ кард
(1Тим1,3).

Қойи зисти Филемӯн



Филемӯн дар Қўласо зиндагӣ кард
(Архипус ҳам дар нома ба Филемӯн –
Флм1,2 ва ҳам дар нома ба Қўлассиён
– Қўл4,17 номабар карда мешавад).

Қойи зисти Титус



Титус дар қазираи Крит зиндагӣ кард
(1Тит1,5).

Китобҳо ва мактубҳои АҚ

Номаи Яҳқуб



Ин нома байни солҳои 32-62 б.а.милод
дар Уршалим аз Яъқуб додари Исо
навишта шуд.

Нома ба Ғалотиён



Ин нома байни солҳои 32-62 б.а.милод
дар Уршалим аз Яъқуб додари Исо
навишта шуд.

Инҷили Матто



Ин китоб пеш аз соли 62 б.а.милод дар
Антиёхия аз Матто навишта шуд.

Номаи яқум ба Таслӯникиён



Ин нома дар соли 50 б.а.милод дар
Қўринтус аз Павлус навишта шуд.

Номаи дуюм ба Таслӯникиён



Ин нома дар соли 50 б.а.милод дар
Қўринтус аз Павлус навишта шуд.

Номаи яқум ба Қўринтиён



Ин нома дар соли 54 б.а.милод дар
Эфсус аз Павлус навишта шуд.

Номаи дуюм ба Қўринтиён



Ин нома тақрибан дар соли 55
б.а.милод дар Мақдуния аз Павлус
навишта шуд.

Нома ба Румиён



Ин нома тақрибан дар соли 57
б.а.милод дар Қўринтус аз Павлус
навишта шуд.

Инҷили Луқо



Ин китоб пеш аз соли 62 б.а.милод ба
Рум аз Луқо навишта шуд.

Аъмоли Луқо



Ин китоб дар соли 62 б.а.милод ба Рум
аз Луқо навишта шуд.

Нома ба Эфсусиён



Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар
Рум аз Павлус навишта шуд.

Нома ба Филиппиён



Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар
Рум аз Павлус навишта шуд.

Нома ба Қўлассиён



Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар
Рум аз Павлус навишта шуд.

Нома ба Филемӯн



Ин нома дар соли 62 б.а.милод дар
Рум аз Павлус ба Филемӯн дар Қўласо
навишта шуд.

Нома ба Ибриён



Ин нома тақрибан дар соли 62
б.а.милод эҳтимол дар Рум аз Павлус
навишта шуд.

Номаи яқум аз Петрус



Ин нома дар солҳои 63-64 б.а.милод
дар Бобил аз Петрус ба Осиёи Хурд
навишта шуд.

Инҷили Марқус



Ин китоб дар солҳои 64-67 б.а.милод
дар Рум аз Марқус навишта шуд.

Номаи яқум ба Тимотиюс



Ин нома тақрибан дар соли 65
б.а.милод дар Мақдуния аз Павлус ба
Тимотиюс дар Эфесус навишта шуд.

Нома ба Титус



Ин нома тақрибан дар соли 65
б.а.милод дар Никӯпулис аз Павлус ба
Титус дар Крит навишта шуд.

Номаи дуюм ба Тимотиюс



Ин нома дар солҳои 66-67 б.а.милод
дар Рум аз Павлус ба Тимотиюс дар
Эфсус навишта шуд.

Номаи дуюм аз Петрус



Ин нома тақрибан дар соли 67
б.а.милод дар Рум аз Петрус ба
«имондорон» навишта шуд.

Нома аз Яҳудо



Ин нома баъд аз соли 67 б.а.милод аз
Яҳудо додари Исо ба «даъватшудагон»
навишта шуд.

Номаи яқум аз Юҳанно



Ин нома байни солҳои 90-100
б.а.милод дар Эфсус аз Юҳанно ба
«имондорон» навишта шуд.

Номаи дуюм аз Юҳанно



Ин нома байни солҳои 90-100
б.а.милод дар Эфсус аз Юҳанно ба
«зани интиҳобшуда ва фарзандони
вай» навишта шуд.

Номаи сеюм аз Юҳанно



Ин нома байни солҳои 90-100
б.а.милод дар Эфсус аз Юҳанно ба
Ғоюс навишта шуд.

Инҷили Юҳанно



Ин китоб тақрибан дар соли 95
б.а.милод дар Эфсус аз Юҳанно
навишта шуд.

Ваҳйи ИсоиМасеҳ ба воситаи Юҳанно



Ин китоб тақрибан дар солҳои 94-95
б.а.милод дар Патмус аз Юҳанно
навишта шуд.